

|           |         |              |
|-----------|---------|--------------|
| Донишмӯз: | Ментор: | Таърихи рӯз: |
|-----------|---------|--------------|

| Салоҳият                                                                                                                                                                                                                                                               | Шарҳу эзоҳҳои ментор | Ҳа | Не |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|
| <b>Қадами якум: Интиҳоб</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                      |    |    |
| 1. Маълумоти дахлдорро бо истифода аз варақаи арзёбӣ ҷамъоварӣ мекунад; воситаи ёрирасон барои роҳгардиро, ки ба беҳтарин вачҳ эҳтиёҷоти шахсро қонеъ мегардонад, интиҳоб мекунад.                                                                                     |                      |    |    |
| 2. Муайян мекунад, ки кай шахс ба бозравонӣ эҳтиёҷ дорад ва ўро ба хадмоти муносиб бозравонӣ мекунад                                                                                                                                                                   |                      |    |    |
| <b>Қадами дуюм: Мувофиқсозӣ</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |    |    |
| 3. Воситаи ёрирасон барои роҳгардии шахсро мувофиқ месозад: <ul style="list-style-type: none"> <li>Шахсро дар мавқеи дуруст ҷойгир мекунад</li> <li>Воситаи ёрирасон барои роҳгардиро танзим мекунад</li> <li>Мувофиқатро месанҷад</li> </ul>                          |                      |    |    |
| <b>Қадами сеюм: Омӯзондан</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                      |    |    |
| 4. Ба шахс ёд медиҳад, ки чӣ гуна воситаи ёрирасон барои роҳгардиро (дар муҳити дахлдор) истифода барад <ul style="list-style-type: none"> <li>Аз ҳолати нишастан ба ҳолати хестан</li> <li>Роҳгардӣ</li> <li>Бо зинапоя ба боло ва поён (ё лабаи пиёдарав)</li> </ul> |                      |    |    |
| 5. Ба шахс ёд медиҳад, ки воситаи ёрирасони барои роҳгардиро нигоҳубин кунад: <ul style="list-style-type: none"> <li>Маслиҳатҳо барои санҷиш ва иваз кардан</li> <li>Нигоҳубини умумӣ</li> </ul>                                                                       |                      |    |    |
| 6. Ба шахс маълумот дар бораи пайгирӣ фароҳам меорад: <ul style="list-style-type: none"> <li>Кай пайгирӣ лозим аст</li> <li>Аломатҳои огоҳикунанда барои саломатӣ (масалан, ҳар рӯз санҷидани панҷаи поҳо, хатари афтодан)</li> </ul>                                  |                      |    |    |
| <b>Қадами чорум: Пайгирӣ</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    |    |
| 7. Чораҳои пайгирикунандаи дурустро дар асоси арзёбии такрорӣ, ба монанди инҳо муайян мекунад:                                                                                                                                                                         |                      |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Воситаи дигари ёрирасон барои роҳгардиро интихоб мекунад</li> <li>• Воситаи кунунии ёрирасон барои роҳгардиро танзим мекунад</li> <li>• Гузаронидани омӯзиши бештар</li> <li>• Воситаи ёрирасон барои роҳгардиро иваз ё таъмир мекунад</li> <li>• Ба дигар хадамотҳо бозравонӣ мекунад</li> </ul> |  |  |  |
| <p>8. Таъмирҳои дахлдорро анҷом медиҳад:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Печҳо (шурупҳо)-ро сахт мекунад</li> <li>• Болиштаҳои асобағал ва дастқапақхоро иваз мекунад</li> <li>• Тормозҳои роҳравакҳои чархдорро танзим мекунад</li> </ul>                                                                                    |  |  |  |

#### Барои ҳама қадамҳо

|                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>9. Таҷрибаҳои бехатар ва ба муроҷиаткунанда нигаронидашударо нишон медиҳад</p> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### Қайдҳо барои менторҳо

**Ин рӯйхати санҷишии маҳоратҳо барои ёри расондан дар ҳалли ин масъалаҳо истифода баред:**

- Арзёби кардани он, ки то кадом андоза шогирдон маҳоратҳои бехатар таъмин кардани воситаҳои ёрирасон барои роҳгардиро иҷро мекунанд ва оё:
  - Онҳо метавонанд бехатар ва мустақилона воситаҳои ёрирасон барои роҳгардиро таъмин кунанд, ё
  - Ба назорати бештар эҳтиёҷ доранд, ва агар чунин бошад, онҳо бештар ба амалия кардани кадом маҳоратҳо эҳтиёҷ доранд

**Ба назар гиред, ки:**

- Ин рӯйхати санҷишӣ ба муҳимтарин маҳоратҳо, ки дар модули TAP фаро гирифта шудаанд, диққати асосӣ медиҳад
- Шояд дигар маҳоратҳое вучуд дошта бошанд, ки шумо меҳоҳед кормандонатон вобаста ба эҳтиёҷоти хадамоти шумо сайқал диҳанд. Агар ин муфид бошад, шумо метавонед ин рӯйхати санҷиширо боз ҳам такмил диҳед.
- Шояд шумо маҳоратҳо барои ҳар чаҳор қадами ин ҷаласаро мушоҳида карда натавонед, зеро пайгирӣ махсусан дар рӯзҳои баъдӣ рух медиҳад.

**Барои истифодаи рӯйхати санҷишии маҳоратҳо:**

- Қадамҳо барои таъмин намудани воситаҳои ёрирасон барои роҳгардиро, ки шогирдон анҷом медиҳанд, мушоҳида кунед. Ин метавонад ба воситаи иҷрои нақшҳо (бо ҳамдигар амалия кардан) ё бо муроҷиаткунандагон сурат гирад.
- Ҳамеша боварӣ ҳосил кунед, ки амалия бо муроҷиаткунандагон ба таври бехатар анҷом дода мешавад.

- Дар варақа қайд кунед, ки оё шогирд ҳар як маҳоратро дуруст иҷро кардааст ё не. Сутунчаи шарҳу эзоҳҳо барои навиштани тафсилот истифода баред. Ин метавонад корҳоеро дар бар гирад, ки хуб анҷод дода шуданд, ё ба амалияи бештар ниёз доранд.

**Ба шогирдон фикру андешаҳои пешниҳод кунед:**

- Бо шогирдон мушоҳидаҳои худро муҳокима кунед. Бо онҳо ҷанбаҳои қавии онҳо ва соҳаҳоеро, ки ба амалияи бештар эҳтиёҷ доранд, мубодила кунед.
- Нусхаи рӯйхати санҷиши пуркардашударо ба шогирдон барои сабту қайди онҳо пешниҳод кунед.
- Роҳнамой ва пуштибониро идома диҳед ва бо сайқал ёфтани маҳоратҳо ва боварии онҳо дубора арёзбӣ гузаронед.

**Ҳай шогирд мустақилона ба таъмин кардани воситаҳои ёрирасон барои роҳгардӣ омода мешавад?**

- Барои бехатар таъмин кардани воситаҳои ёрирасон барои роҳгардӣ, шогирд бояд пайдарҳам маҳоратҳоро дуруст иҷро кунад.
- Дар ёд гиред – роҳнамой ва назорат барои идома додани тақмили маҳоратҳо раванди давомдор ба шумор меравад.